

ДАВРАИ НАВБАТИИ КОР БО «ДАФТАРИ БОНУВОН»

(Аввалиш дар саҳ.3.)

Дар асоси хулосаҳои роҳбарони секторро шаъбаҳои ноҳияви (шаҳр)-дастгирии маҳалла ва оила ба бонувони эҳтиёмандӣ зист дучоранд, ҷубонтулӯи супурда шуд.

Дар соли нав кумакҳои давлатӣ ба занону дуттарони камтаъмин ва ниёзманд мазмунӣ тоза пайдо мекунад. Дар саросари ҷумхурии шаҳсона масъуҳои хона даромада, бонувони аз сисола болоро аз наъ ба рӯйхат мединанд. Дар ҳар маҳалла иборат аз ҳашт нафар гӯрӯҳи корӣ ташкил карда шудааст. Ба таркиби ин гӯруҳ раис ва муовинӣ ё пишина масъалаҳои ҳукуку тартибот ва оила ва муовинӣ оиди бонувон ве масъалаҳои иҷтимоӣ, вакilonии ташкилотҳо давлатию ҷамоатии ҳудудӣ ҷалъ гардидаанд. Ҷараёни барӯйхатгирӣ дар ҷумхурии то 31 январи соли равон дадвон менамояд.

Он тавре таъқид ёфт, дар давраи сеюми таътифи «дафтари бонувон» мушкитои бонувон аз наъ омӯҳта мешавад. Ягон нафар зан ё дӯхтаре, ки ба ҷумаки иҷтимоӣ ҳуҷӯт аст, набояд аз маркази ҷонибӣ дур монад.

Дар давраи сеюми пешшурӯи «дафтари оҳанин» ё фарзандашон ба «дафтари ҷавонон» дохил шудааст, бонувон, ки дар давраҳои якум дувум оиди тоифаи якум ба «дафтари бонувон» дохил шуда буданд, ба ҳар таъмин шудаанд ё ба соҳибкорӣ машгуланд, соли 2022 ба «дафтари бонувон» дароварда намешаванд.

Барӯйхатгирӣ дар давраи сеюми дар маҳаллаҳои мизандегони ҷонибӣ дар ҷумхурии Ҳуҷӯт – мегӯяд яке аз ғаъълоҳои Мухаббат Турсунова аз ноҳияи Юносободи шаҳри Тошканд. – Мақсади давлат аз ин гуна ҳаракатҳои ҳай-рандешона аз нигоҳи иҷтимоӣ дастигирӣ на-

мудани занону дуттарон, мустақамсозии саломатии онҳо, аз ҳама мухимиш, барояшон оғаридани шароити мусоиди зиндагист.

Ҳаминро низ қайд карданим, ба қулии бонувон, сарфи назар аз он ки ба қадом тоғиши шомили гардидаанд, кумакҳои ҳукуқӣ, тиббӣ ва психологияи расонидан мешавад.

Дараси ҳуҷӯтии «дафтари бонувон» дар ҷумхурии ҷавонон шудаанд, дар натиҷаи ҳамоҳангозии миқдори тоифаҳо аз 9 ба 6 адад фурӯворад мешавад.

Ба шаш тоифае, ки зикр кардем, бонувони бекори мухтож, ки кор кардан меҳоҳанд, онҷиа соҳибкор шуданинӣ, сарпастӣ на-доранд, дар муассисаҳои ҷазоиҳои муддатро гузашта, нигорони гӯрӯҳи якум ё дувуманд, паррасторон бедарак гум шудааст, занони танҳо, ки дар мъалумотномаҳои макомоти маҳаллий зикр ёфтанд, ба манзизи зист ниёздор, ки зисти доимӣ на-доранд, дар як хона то се ҳонадони истикомат доранд, фарзандонашон ногиронанд, дохил мешаванд.

Айни замону дуттарони оилаҳои ҳам, ки ба соҳтори итилоотии реестри ягонаи ҳифзи иҷтимоӣ шомиланд, ба «дафтари бонувон» дарварда шудаонан мумкин. Ба наздикӣ дар Ағентии аҳбори ва коммуникатсияи оммавӣ доир ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоӣ бонувон ва рафти давраи сеюми рӯйхатгирӣ ба «дафтари ҷавонон» брифинӣ баргузор ва роҳбари ҳидмати аҳбори Вазорати дастигирӣ оила ва маҳалла Саодат Боймироевоа таъқид соҳт барои ҳали мушкитои бонувони ҳуҷӯтии «дафтари бонувон» дохил шуда буданд, ба ҳар таъмин шудаанд ё ба соҳибкорӣ машгуланд, соли 2022 ба «дафтари бонувон» дарварда намешаванд.

Барӯйхатгирӣ дар давраи сеюми дар маҳаллаҳои мизандегони ҷонибӣ дар ҷумхурии Ҳуҷӯт – мегӯяд яке аз ғаъълоҳои Мухаббат Турсунова аз ноҳияи Юносободи шаҳри Тошканд. – Мақсади давлат аз ин гуна ҳаракатҳои ҳай-рандешона аз нигоҳи иҷтимоӣ дастигирӣ на-

М. ШОДИЕВ,
шорехи иқтисодии «Овози тоҷик».



Ҳосили баланду босифат рӯёндан аз зироатҳои лӯбӣ, дар навбати аввал, ба қиши босифат, тадбирҳои агротехники саривакӣ ва парваришӣ онҳо вобастагӣ дорад. Галлакорони ноҳияи Багдод ба талаботи мухими агротехники ҷонибӣ алоҳида менингаронд. Фермерон дар мавсими ҷорӣ ба 7 ҳазор 860 гектар замин дон пошиданд. Навъҳои серхосӣ ва пешшари «Аср», «Дав», «Веха» ва гайра, ки ба шароити замини виклими ҳар як минтақаи ноҳия хос мебошанд, кошта шуда, аллакай ҳамаи майдонҳо ба по-руҳи фосфору азотдор озуконида шудаанд.

Дар акс: роҳбари қластири галлапарварии ноҳияи Багдод Азизбек Шарипов.

Аксбардор: М. ҚОДИРОВ. ҶА.

ХАБАРҲО

Тести экспресс ҳатмист

Назар ба маълумотҳо, тӯли 10-12 рӯзи оҳир миқдори онҳо, ки ба коронавирус дучор шудаанд, дар мамлакатомаҳои ҷанд баробар афзуд, ки ин хеле ташвишандез аст. Вазияти ҷомеъорӣ дар ин саамт ҷораҳои қатъӣ андешаи шаванд.

Мувофики ҳарори Комиссияи махсуси ҷумхурий ба мақсади пешшари пахшавии ин ғемории ҳафвон дар аэропортҳои байналмалҳат, воказоҳои роҳи оҳан, нуктаҳои ҳудуди автобусгузар барои мусофириён супоридани тести экспресс-антиген ҳатми гардид. Шаҳсоне, ки тести ЦПЦ супурданд, низ бояд ҳатман тести экспресс супоранд, зеро аз байни онҳо ҳам беморон аниқ шуда аз истиданда. Нарҳи тести экспресс дар мудоди 5 доллар мӯайян гардидаشد. Ба шаҳсоне, ки ғемориашон аниқ шудааст, дар ҳудуди аэропортӣ ёвзали роҳи оҳан 4 наъв доруҷор дода мешавад.

Фаъолияти қовид-поликлиникаҳои махсус дар пойтаҳт

Дар дувоздаҳои ноҳияи шаҳри Тошканд қовид-поликлиникаҳои махсус ба ғаъъолият саркарданд, ки ба мақсади пешшари ҳолатҳои ногувор дар пахшавии ҷонаварии, аниқ соҳтани инфексия, дар вазъи зуҳуроти сабуки ғеморӣ ба роҳ гузаштани назорати санитарӣ, расонидани кумаки амбулаторӣ ва ба ҳонаи беморон рафта расонидани кумаки ҳуҷӯтии таътифи ташкил карда шудаанд.

Поликлиникаҳои зикршуда дар давоми 24 соат бетанҷафус кор мекунанд. Дар баробари шифокорон ба ҳар қадоми онҳо мутаҳассисони пешшари муссисаҳои таълими олии тиббӣ ҷалъ карда шудаанд.

Даргоҳҳо, ки ба ғеморон өрни таъчили тиббӣ мерасонанд, бо рентген, конденсаторҳои оқисгенон, пулососкиметр, ПЦР-тест, доруҷори зарурӣ, маҳруҷои дизен-фексионӣ пурра таъмин мебошанд. Дараси ғемории онҳо, ки муроҷиат кардаанд, ба назар гирифта шуда, ё дар шароити хона ва ё дар беморҳоноҳо ба табобат фаро гирифта мешаванд.

Воҳӯрӣ бо ҷавонон

Воҳӯрӣ роҳбарони секторро бо ҷавонон дар ноҳияи Сӯҳи вилояти Фарғона мувофики нақса ба амал бароварда мешавад, таъқид ёфтасст дар маълумоти ҳидмати матбуоти ҳоқимияти ноҳия.

Ба наздикӣ воҳӯрӣ ҳудуди сектори аввал бо шаҳрвандони дехон Ҷӯлҷӯн рӯи кор омад. Раиси маҳаллаи Ф. Тоҷиддинов оиди корҳои мухими, ки тӯли соли сипарисиду ҳар ин ҷо ба амал бароварда шуданд, хисбот дод. Таъқид кард дар маҳалла соҳибкорӣ торафт рӯи мебадӣ, ободонҳои вусъат мебадӣ, зиндагӣ рӯ ба беҳдӣ менинҳад. Мутасаддӣ ёз ҷумлаи роҳбарони ташкилоту идораҳои ҷонибӣ таҷдидӣ шудаанд. То ба оҳир расидан муддати санҷишӣ аввал ҳар як чониҳӣ ҳар дар ҷонибӣ ҷадидӣ шудаанд.

Таъқид гашт дар соли наవи фарорасида низ мушкитои муммоҳии аҳолӣ, аз ҷумла, масъалаҳои оиди кор ба ҷавонон мунтазам ҳал карда мешаванд.

М. ШОДИЕВ,
мухбари «Овози тоҷик».

Дар ҳошияни қарор

Қарори Президент «Дар бораи ҷораҳои иловагӣ барои тақмili фаъолияти Доғонишгоҳи давлатии Самарқанд» зиёйён ве алалхусус, ҷамоати ҷандҳазорнафаро моро рӯйхатанд соҳт. Бояд таъқид намуд, ки доғонишгоҳамон бо таърихи ғани ве алломаҳои номдораши ифтихор дорад. Дар байни собиқ ҳатмкардагон арбобони давлат, академик, сафир, генерал,

шоиру нависандагон ва соҳибони касбҳои дигар ҳастанд, ки ба барои шӯҳратёб шудани доғонишгоҳи саҳми аргзанд гузаштанд. Ислому насаби Шароф Рашидов, Ҳамид Олимҷон, Ҳабиб Юсуфӣ, Мӯсо Мӯъминов, Ҷоҳид Абдулло, Ботурхон Валихӯчаев, Ақбар Отажӯчаев ва дигарон дар саҳифаҳои таърихи илму фарҳанг ба ҳарфҳои зарҳал навишта шудаанд.

РОҲИ ЎЗБЕКИСТОН – РОҲИ МАЪРИФАТ

Боиси ифтихор аст, ки фарзанди ғарзони Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов солоҳи 1937-1941 дар Доғонишгоҳи давлатии Самарқанд таҳсил гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад. Моҳи сентябр соли 2017 дар доғонишгоҳи ачониҳои байналхалҳӣ дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҳабиб Абдулло, профессор А. Нормонов, А. Ортибоеев (Ӯзбекистон), Эл. Зейн (Фаронса), Л. Акорди (Италия), А. Брюно, В. Василев (Русия), Ф. Тазон, Э. Майер (Олмон), К. Ханин (Канада) ба мъарӯзаҳои хеш баромад намуданд. Ифтихор даромад, ки ҳарои олии мебошад.

Дар назди мактаби олии мебошад, ки дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад. Ҳарои олии мебошад, ки дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҳабиб Абдулло, профессор А. Нормонов, А. Ортибоеев (Ӯзбекистон), Эл. Зейн (Фаронса), Л. Акорди (Италия), А. Брюно, В. Василев (Русия), Ф. Тазон, Э. Майер (Олмон), К. Ханин (Канада) ба мъарӯзаҳои хеш баромад намуданд. Ифтихор даромад, ки ҳарои олии мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад. Ҳарои олии мебошад, ки дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҳабиб Абдулло, профессор А. Нормонов, А. Ортибоеев (Ӯзбекистон), Эл. Зейн (Фаронса), Л. Акорди (Италия), А. Брюно, В. Василев (Русия), Ф. Тазон, Э. Майер (Олмон), К. Ханин (Канада) ба мъарӯзаҳои хеш баромад намуданд. Ифтихор даромад, ки ҳарои олии мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.


Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.

Дар ғарзони Ҳуҷӯтии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби давлат, адаби ва маърифатпарвар Шароф Рашидов ба Самарқанд таъқид гардидааст. Ҷониҳои онҳо мебошад.



Гӯши методӣ

ДАР МУ҆ҚОИСА БО ШЕВА ОМ҆ҲУХТАНИ ЗАБОНИ АДАБӢ

Шеваҳои ҳар як забон бойгариҳи ҳамон забон мебошанд. Аз мақоҳои устод Садриддин Айнӣ дар солҳои 30-уми асрӣ гузашта маълум мешавад, ки аз шеваҳои тоҷики, калимавӣ ибораҳои зебову рехта ба забони адабӣ ё мөъёр ҳар қадар бештар доҳил ба дар шаванд, забони адабӣ ҳамон бой в оммағаҳи мегардад. Чунки дар шеваҳои лаҷаҳои калимавӣ, ки дар замонҳои пеш дар забони адабӣ кор фармуда мешанд, нигоҳ дошта шудаанд.

Забони адабиро ба ҳонандагон, ки насли оянда мебошанд, бо роҳҳо гунон гун омӯзандан мумкин. Аз ҷумла:

бо роҳи китобхонӣ;
бо ёрии қоидаҳои за-
бон;

бо роҳи муқоисаи ше-
ваҳо ба забони адабӣ.

Агар ҳонанди китоби ба-
диро бисерҳои ҳонад, дар асоси қоидаҳои аз забон омӯзтадаанд. Танҳо дар вакти мутолиаи кито-
би баден дар назди ӯ фарҳанги имрӯзӣ забони тоҷики бояшад, кифоя. Аз фарҳанги маънои кали-
мавӣ душвораҳро, ки он қадар зиёд нестанд,
фахмида мегирад. Вай-
дар иштирокӣ дафтари алоҳидава ташкил кун-
адан ҳам мешавад. Ин кор-
таркиби лугавии ҳонанда-
роӣ ба мегардонад. Танҳо
омӯзгорони забон ба ада-
бӣро лозим мояд, ки шавки китобхонро дар дили ҳонанда бедор карда тавонанд. Мутолиаи кито-
би рӯзнома, дар баробари ҳуҷаҳои мавҷӯҳт, онҳоро дар рӯҳи ва-
тандустӣ, пос доштани забони модарӣ, эҳтироми падару мадар, ростқавли, поквидонӣ, меҳнатдустӣ тарбия мекунанд. Дар мам-
лакати мо тавассути рӯзномаҳои "Овози тоҷик", "Ово-
зи Самарқанд", "Ховар"

"Садои Сӯҳ" ва дигар рӯзномаҳо имконияти забони адабиро ба ҳонандагон омӯзандон хаст.

Роҳи дуоми забономаӣ тартиб доданд лугатномаҳои калимавӣ шевагии забони адабӣ ба ҳонандаҳои забон мебошад, ки бо қӯмаки омӯзгори забони адабӣ ба амал татбик мегардад. Ин усолу бо таҳлил: аз ҷумлаҳо ёфтани забони адабӣ дар рафти бâenâi мавзӯъ метавонад усули муқоиса ба кор барад. Ҳамчуни дар дарсҳои иловагӣ ва берун аз синф аз усули муқоиса истифода бурдан мумкин.

Хотто омӯзгорони ёнҷо-
кор метавонанд дар син-
фҳои болоӣ ҷумлаҳои ше-
вагиро дар муқоиса бо
варзишти адабиаш таҳлилӣ
GRAMMATIKI KUNAND. Яъне,
саъзашо аз аъзои пайрави ҷумлаҳоро (аз ҳар дар варианти)
ёфта, таҳлил қунанд. Дар ақасри шевагиро пешонҳди "аз" бо
як ҳарф (а) ва пасоняди "ро" бо ду ҳарф (а ва я) ифода мейбад. Як мисол аз шевава дехаи Ҷ: "До Низмат аз баромада дастоша шуст". Варзишти адабиаш: "Акои Незмат аз баромада дастоша шуст".

Таҳлили ҷумлаҳои маз-
кур, бешӯба, ба зиёд шуда-

ни дониши забони ҳона-
ндаҳои мусоидат мена-
моянд.

Дониши забони адабӣ аҳамияти қалон до-
рад. Якум, ба аз ҳуд карда-
ни асоси ғанҳои дигар қӯмак мекунад. Дуюм, ба
мушоҳодаи мерасад, ки

тоҷикони миңтаҳои гуно-
нун дар доираи шевава ҳуд

максаду муддаҷашонро ба

соонӣ дароид. Агар ғарзандони

тоҷик дар мактабҳои миё-

на забони адабиро чуқур

омӯзанд, ба якдигар фик-

рашонро бедушворӣ ға-

монда метавонад.

Ба фикрам, бо роҳи му-
қоисаи шевагиро ба забони
адабӣ, омӯзандони забони
адабӣ осонтар аст. Шева-
ҳои забони тоҷики, ки сар-
чаашма бойшавӣ ва

пурӯзагони забони адаб-

ӣанд, бисерӣ. Да ин ше-
вагиро дар ҳудуди муйян

мақомӣ даранд. Мисол ги-

рем, шевава тоҷикони дехаи

Эзи ноҳияи Нураторо. Да-

раркиби лугавии мardumi

ин дех бисерҳои калимавӣ,

аз қабили мег (туман), пичак

(санбӯса), ғурӯ (бӯзи

кӯй), дагеч (абусун)... ҳас-

танд, ки ҳуқуқи ба забони

Хилол Рӯзиев,
омӯзгори забон ва
адабиётни тоҷики
мактаби
раками 30-уми
ноҳияи Нурато.

Хамондагон мавҷӯҳт, онҳоро дар рӯҳи ва-

тандустӣ, пос доштани забони модарӣ, эҳтироми

падару мадар, ростқавли,

поквидонӣ, меҳнатдустӣ

тарбия мекунанд. Дар мам-

лакати мо тавассути рӯз-

номаҳои "Овози тоҷик", "Ово-

зи Самарқанд", "Ховар"

занҷӯлаи мактаб садо дод. Муал-

лим ба дарс ворид шуд. Баъди вох-

рию қисми ташкили дарси забони

модарӣ аз ҳонандагон мавҷӯҳт дарси

гузашта – "Имлои ҳамсаҳои шад-

да" – поурсид.

Хонандагон азиз, Аҳаммов! Кали-

мавҳои "шадда", таҳид, мушаддад"

ҳамчун истилоҳӣ ҷу гӯи маъноро

ифода мекунанд?

– Устод, ҳарфу овозҳои яхелҳо

ҳамсаҳуруло шадда меноманд.

– Оғарин!

Аҳаммов аз гали муваллим шод

гашт ва бо ишарои омӯзгор дар ҷойи

ҳуд нишаст.

– Ҳӯб, Истроилов, шумо ба ҷаво-

ҷаво гӯед-ҷӣ. Калимавӣ "бурро,

муҳаррар" бо қадом ҳамсаҳои

шадда навишишадаанд.

Истроилов анҷешиди гӯфт:

– Дар дарси оянда мегӯям.

Устод сабаби омӯзгор дар ҷойи

ҳуд нишаст.

– Ҳӯб, Истроилов, шумо ба ҷаво

ҷаво гӯед-ҷӣ. Калимавӣ "бурро,

муҳаррар" бо қадом ҳамсаҳои

шадда навишишадаанд.

Истроилов анҷешиди гӯфт:

– Дар дарси оянда мегӯям.

Устод сабаби омӯзгор дар ҷойи

ҳуд нишаст.

– Ҳӯб, Истроилов, шумо ба ҷаво

ҷаво гӯед-ҷӣ. Калимавӣ "бурро,

муҳаррар" бо қадом ҳамсаҳои

шадда навишишадаанд.

Истроилов анҷешиди гӯфт:

– Дар дарси оянда мегӯям.

Устод сабаби омӯзгор дар ҷойи

ҳуд нишаст.

– Ҳӯб, Истроилов, шумо ба ҷаво

ҷаво гӯед-ҷӣ. Калимавӣ "бурро,

муҳаррар" бо қадом ҳамсаҳои

шадда навишишадаанд.

Истроилов анҷешиди гӯфт:

– Дар дарси оянда мегӯям.

Устод сабаби омӯзгор дар ҷойи

ҳуд нишаст.

– Ҳӯб, Истроилов, шумо ба ҷаво

ҷаво гӯед-ҷӣ. Калимавӣ "бурро,

муҳаррар" бо қадом ҳамсаҳои

шадда навишишадаанд.

Истроилов анҷешиди гӯфт:

– Дар дарси оянда мегӯям.

Устод сабаби омӯзгор дар ҷойи

ҳуд нишаст.

– Ҳӯб, Истроилов, шумо ба ҷаво

ҷаво гӯед-ҷӣ. Калимавӣ "бурро,

муҳаррар" бо қадом ҳамсаҳои

шадда навишишадаанд.

Истроилов анҷешиди гӯфт:

– Дар дарси оянда мегӯям.

Устод сабаби омӯзгор дар ҷойи

ҳуд нишаст.

– Ҳӯб, Истроилов, шумо ба ҷаво

ҷаво гӯед-ҷӣ. Калимавӣ "бурро,

муҳаррар" бо қадом ҳамсаҳои

шадда навишишадаанд.

Истроилов анҷешиди гӯфт:

– Дар дарси оянда мегӯям.

Устод сабаби омӯзгор дар ҷойи

ҳуд нишаст.

– Ҳӯб, Истроилов, шумо ба ҷаво

ҷаво гӯед-ҷӣ. Калимавӣ "бурро,

муҳаррар" бо қадом ҳамсаҳои

шадда навишишадаанд.

Истроилов анҷешиди гӯфт:

– Дар дарси оянда мегӯям.

Устод сабаби омӯзгор дар ҷойи

ҳуд нишаст.

– Ҳӯб, Истроилов, шумо ба ҷаво